

**ШАРТНОМА
БАРОИ ХИЗМАТРАСОНӢ ДАР ДОИРАИ
ЛОИӢАИ МУЗДИ МЕӢНАТ ДАР ҶСК “БОНКИ ЭСХАТА”
(ОФЕРТАИ ОММАВӢ)**

Ҷамъияти саҳомии кушодаи “Бонки Эсхата” минбаъд “Бонк” номида мешавад аз як тараф ва Шахси ҳуқуқӣ ё Соҳибкорӣ инфиродӣ, ки тибқи талаботи қонунгузорӣ амал менамояд ва минбаъд “Мизоч” номида мешавад аз тарафи дигар, дар якҷоягӣ “Тарафҳо” ва дар алоҳидагӣ “Тараф” номида мешаванд, Шартномаи барои хизматрасонӣ дар доираи лоиҳаи музди меҳнат дар ҶСК “Бонки Эсхата” (минбаъд Шартнома) бо шарту талаботҳои боби 1-и Шартномаи мазкур бо шартҳои зерин бастанд:

1. ТАРТИБИ БАСТАНИ ШАРТНОМА

1.1. Шартномаи мазкур офертаи оммавӣ ба ҳисоб рафта дар сомонаи расмӣ Бонк www.eskhata.com ё дар барномаи низомӣ фосилавии бонкии “Эсхата бизнес” (минбаъд- барномаи фосилавии бонкӣ) ҷойгир карда мешавад. Аксепти шартномаи мазкур аз ҷониби Мизоч ин ба Бонк дар шакли ҷопӣ бо имзои шахсӣ ва муҳр ё тариқи барномаи фосилавии бонкӣ дар шакли электронӣ пешниҳод намудани шакли аз тарафи Бонк муқарраршудаи Ариза-дархост оид ба қабули офертаи оммавӣ (замимаи №1) мебошад.

Аксепт пурра ва бечунучаро ҳисобида мешавад, агар шартҳои зерин дар маҷмӯъ иҷро карда шаванд:

- Ариза-дархост бо имзои Мизоч ва нақши муҳр дарҷгашта ё тариқи барномаи фосилавии бонкӣ дар шакли электронӣ ба Бонк пешниҳод карда шавад;
- Ба Бонк тибқи талаботи қонунгузорӣ, санадҳои меъёрии БМТ ва санадҳои дохили бонкӣ маҷмӯи ҳуҷҷатҳо, ки барои бастани Шартномаи мазкур заруранд, пешниҳод карда шаванд.

Аксепти пешниҳоди оммавӣ наметавонад бо тартиби дигаре анҷом дода шавад, ба ғайр аз талаботҳои, ки Шартномаи мазкур пешбинӣ намудааст.

Ариза-дархост аз лаҳзаи аз ҷониби шахси ваколатдори Бонк қабул намудан ва дар он қайд оиди қабул шудан гузоштан, далели баста шудани Шартномаи мазкур мебошад. Дар ҳолати бо барномаи фосилавии бонкӣ пешниҳод шудани ариза-дархост, он аз ҷониби корманди Бонк тариқи низомӣ автоматикунонидашудаи бонкӣ қабул карда мешавад. Як нусхаи Ариза-дархост бо имзои Мизоч ва нақши муҳр дарҷгашта ва бо қайди шахси ваколатдори Бонк дар Бонк нигоҳ дошта мешавад, нусхаи дуюми Ариза-дархост бошад бо қайди Бонк тибқи дархости Мизоч ба Мизоч дар шакли ҷопӣ ё шакли электронӣ тариқи барномаи фосилавии бонкӣ дода мешавад.

1.2. Аксепти Шартномаи мазкур аз ҷониби Мизоч ин тасдиқи бо шарту талаботҳои Шартномаи мазкур ва Тарофаҳои бонк шинос шудани Мизоч мебошад. Мизоч инчунин тасдиқ ва розӣ аст, ки шарту талаботҳои Шартнома ва Тарофаҳои бонкро риоя менамояд.

1.3. Маҳалли басташудани шартнома, маҳалли ҷои қайди Бонк ва ё воҳидҳои сохтории он, ки ба Мизоч хизмат мерасонад, ба ҳисоб меравад.

2. МАТЛАБИ ШАРТНОМА

2.1. Тибқи шартномаи мазкур Бонк ба Мизоч хизматрасониرو дар самти таъмини ҳисоббаробаркуниҳо бо кормандон ҳангоми ба онҳо пардохт кардани музди меҳнат, ҳавасмандгардониҳои пулӣ, ҷубронпулиҳои иҷтимоӣ ва дигар намуди пардохтҳои ба музди меҳнат алоқаманд буда бо истифодаи кортҳои пардохтии бонкии Бонк - минбаъд Кортҳо, бо истифодаи ҳамёни электроники Эсхата онлайн (мушаххасшуда), суратҳисоби бонкӣ, кортҳои пардохтии бонкии дигар бонкҳо, инчунин додани кортҳо ба кормандони Мизоч ва амалиётҳои ҳисоббаробаркуниро аз рӯи суратҳисобҳои кортҳоро мерасонад. Мизоч бошад уҳдадор мегардад, ки тибқи тарофаи амалкунандаи Бонк ҳаққи хизматрасониرو пардохт намояд.

3. ХУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ МИЗОЧ

3.1. Мизоч уҳдадор мешавад, ки:

3.1.1. Ба Бонк чунин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод намояд:

- рӯйхати кормандоне, ки ба онҳо ба муҳлати нав аз рӯи Замимаи №2-и шартномаи мазкур (минбаъд-Рӯйхат) кортҳо дода мешавад, ки бо муҳр ва имзои шахсони ваколатдори Мизоч тасдиқ карда шудааст дар шакли чопӣ ё электронӣ тариқи барномаи фосилавии бонкӣ;
- нусхаи шиноснома ва РМА-и кормандон.
- дигар ҳуҷҷатҳо, ки тибқи талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқии БМТ ва санадҳои дохили бонкӣ муқаррар шудаанд.

Ҳуҷҷатҳои дар боло зикршуда, ҳангоми тариқи барномаи фосилавии бонкӣ пешниҳод шудан, бо ҳуҷҷатҳои ба таври чопӣ бо имзо ва муҳр тасдиқшуда баробар ҳисобида мешаванд.

3.1.2. Кормандонеро, ки барои онҳо кортҳо дода мешаванд, бо тарофаҳо оид ба додан ва хизматрасонии корт (минбаъд - Тарофаҳо) ва «Қоидаҳои истифодабарии корт дар ҚСҚ «Бонки Эсхата» (минбаъд Қоида(ҳо)) шинос намояд.

3.1.3. Мутобиқи рӯйхати ба Бонк пешниҳодшуда ҳузури кормандонро дар Бонк барои бастанӣ «Шартномаи суратҳисоби бонкӣ барои кортҳои пардохтии бонкӣ» ва имзо дар ариза, ки намудааш аз тарафи Бонк тасдиқ шудааст, таъмин намояд.

3.1.4. Маблағҳои зарурии ба кормандон пешбинишударо бо нигоҳ доштани маблағи андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, ки тибқи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд ва ҳаққи хизматрасонӣ – комиссияро, ки аз маблағи гузаронидашаванда барои гузаронидани маблағҳо бо истифодаи варақаи пардохтии музди меҳнат (ведомост) тибқи банди 6.1.-и Шартномаи мазкур муқаррар шудааст, ҳисоб карда, аз суратҳисоби худ ба ҳисоби транзитии дар Ариза-дархост зикршуда бо маблағи умумии супоришномаи пардохтӣ бо замимаи варақаи пардохтии музди меҳнат (ведомост)-и маблағи барои кормандон гузаронидашаванда, ки намуди он бо Бонк мувофиқа карда шудааст, (минбаъд Ведомост) бояд амалӣ намояд. Гузаронидани маблағҳо бояд дар давоми рӯзи амалиётӣ аз тарафи Бонк муқарраршуда ба амал бароварда шавад (аз соати 8:00 дақиқа то соати 15:00) минбаъд - рӯзи амалиётӣ. Дар ҳолати баъд аз гузаштани рӯзи амалиётӣ аз тарафи бонк муқарраршуда гузаронидани маблағҳо, рӯзи гузаштани маблағҳо рӯзи ояндаи корӣ ҳисобида мешавад.

3.1.5. Ба Бонк дар рӯзи амалиётӣ ведомост (Замимаи 3-и Шартномаи мазкур) барои гузаронидани маблағҳо мутобиқи банди 3.1.4-и Шартномаи мазкур дар шакли электронӣ (тариқи барномаи фосилавии бонкӣ) ва дар шакли қоғазӣ (дар шакли файли андозаи муқарраршуда, ки тибқи Замимаи №3-и Шартномаи мазкур ба расмӣ дароварда шудааст) пешниҳод намояд. Дар ҳолати пешниҳоди ҳуди Ведомост он аз тарафи шахсони ваколатдори Мизоч ба имзо расонида мешавад, ки ҳуқуқи имзо кардан ба ҳуҷҷатҳои хароҷотӣ доранд ва бо муҳри Мизоч тасдиқ карда мешавад. Нишониҳои (реквизитҳои) Ведомост (маблағи умумӣ, рақам ва санаи супоришномаи пардохтӣ), ки ба Бонк пешниҳод карда шудааст, бояд қатъиян ба супоришномаи пардохтии ба бонк пешниҳод шуда бояд мутобикат кунад.

3.1.6. Ба мутобикати рақами кортҳо ва реквизитҳои кормандон - дорандагони кортҳо, рақамҳои суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар бонкҳо ва рақами ҳамёни электронии Эсхата онлайн (мушаххасшуда), ки дар ҳуҷҷатҳо, аз он ҷумла, дар Ведомости ба Бонк пешниҳодшаванда нишон дода шудааст, мустақилона назорат мекунад ва ҷавобгар мебошад.

3.1.7. Дар ҳолати қатъи муносибатҳои меҳнатӣ бо кормандони Мизоч ҳамон лаҳза аз ин воқеа ба Бонк дар шакли хаттӣ (ба суроғи электронии бонк) Оғоҳнома оид ба қатъи муносибатҳои шартномавӣ бо корманд, ки маълумотҳоро оид ба кормандони аз кор озодшуда) бо нишон додани , ному насаб, маълумотҳои шиноснома, рақами суратҳисоб ва санаи қатъи муносибатҳои шартномавӣ, дар муддати 5 (панҷ) рӯзи корӣ ирсол намояд.

3.1.8. Мизоч уҳдадор мешавад, ки ҳангоми аз кор рафтани корманд ўро оиди доштани имконияти истифодаи Корт тибқи Тарофаҳои аз тарафи Бонк барои истифодаи кортҳо пешбинишуда маълумот диҳад.

3.1.9. Дар давоми 3 (се) рӯзи корӣ Бонкро ба таври хаттӣ оиди тамоми тағйиротҳои дар маълумотномаи шахсии кормандон ба амал омада, ки пештар ба Бонк дода шуда буд (маълумотҳои шиноснома, ному насаби корманд, рақами телефон, суроғи бақайдгирӣ ва суроғи ҷойи истиқомат), огоҳ намояд.

3.2.Мизоч ҳуқуқ дорад:

3.2.1. Мустақилона кормандонеро, ки барои гирифтани корт ҳуқуқ доранд, муайян намояд.

3.2.2. Дар ҳолати гум шудани корт ба Бонк барои ба корманд додани корти нав бо дархост муроҷиат намояд.

3.2.3. Дар ҳолати розӣ нашудан бо тағйиротҳои шартҳои Шартнома, Тарофаҳо ва Қоидаҳо Мизоч ҳуқуқ дорад пеш аз муҳлат Шартномаро қатъ кунад ва дар ин бора Бонкро 10 (дах) рӯз пеш аз қатъ намудан, огоҳ намояд.

4. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои Бонк

4.1. Бонк уҳдадор мешавад, ки:

4.1.1. Барои кормандони Мизоч суратҳисоби бонкӣ кушода, корт ва пин - лифофаҳоро на дертар аз 10 (Дах) рӯзи кории баъд аз рӯзи дигари иҷроиши амалҳои дар бандҳои 3.1.1 ва 3.1.3-и дар Шартномаи зерин нишондодашуда, пешниҳод намояд.

4.1.2. Ба кормандони Мизоч хизматрасониҳоро мутобиқи қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, шартномаи мазкур ва шартномаи суратҳисоби бонкӣ ва пешниҳоди корти бонкӣ ба роҳ монад.

4.1.3. Ба суратҳисоби кормандони Мизоч гузаронидани маблағҳоро дар рӯзи гузаштани маблағҳо мувофиқи банди 3.1.4-и шартномаи мазкур ба амал барорад ва бо баробари ин лозим аст, ки аз тарафи Мизоч пешниҳод кардани Ведомост дар шакли хаттӣ ва (ё) дар шакли электронӣ (тариқи барномаи фосилавии бонкии “Эсхата бизнес”), ки дар банди 3.1.4-и шартномаи мазкур пешбинӣ шудааст, ба шарт, ки ба суратҳисоби аз тарафи Бонк номбаршуда, маблағ ворид гардад.

4.1.4. Бонк уҳдадор мешавад, Мизочро оиди ошкор шудани далели номувофиқатӣ ва нодурустии дар ҳуҷҷатҳои аз тарафи Мизоч пешниҳодшуда, ки дар шартномаи мазкур пешбинӣ шудааст, дар давоми рӯзи корӣ пас аз ошкор шудани номувофиқатӣ ва нодурустии зикршуда огоҳ намояд.

4.2. Бонк ҳуқуқ дорад:

4.2.1. Ба Мизоч барои додан (аз нав додан)-и корт дар ҳолати ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ба талаботҳои Бонк мутобиқ набудан, рад кунад.

4.2.2. Яктарафа ба Шартномаи мазкур ё замимаҳои он ва Тарофаи Бонк тағйироту иловаҳо ворид намояд ва оид ба яктарафа тағйир ёфтани (аз он ҷумла, оиди мавриди амал қарор гирифтани ҷунин тағйиротҳо) на дертар аз **10 (дах)** рӯзи тақвимӣ то мавриди амал қарор гирифтани тағйироту иловаҳо ба мизоч маълумот диҳад. Маълумот ба Мизоч аз тарафи Бонк тариқи лавҳаҳои иттилоотии бонкӣ ва ё инчунин тавассути ҷойгирнамоии таҳрири нави Шартнома (замимаҳои он) ва Тарофаи Бонк ва ё ҳуди тағйироту иловаҳо дар сомонии расмии Бонк www.eskhata.com /низоми фосилавии бонкӣ, расонида мешавад.

4.2.3. Мувофиқати рақамҳои суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар бонкҳо, рақами ҳамёни электронии Эсхата онлайн (мушаххасшуда) ва ному насаби кормандон-дорандагони кортро, ки дар ведомости хаттӣ ё электронӣ нишон дода шудааст, тафтиш накунад.

4.2.4. Ба суратҳисоби кормандони Мизоч маблағҳоро дар ҷунин мавридҳо нагузаронад:

- дар ҳолати нагузаштани маблағи андоз ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ, ки тибқи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд ва ба музди маош алоқаманд буда;

- дар ҳолати нагузаштани ҳаққи хизматӣ ба Бонк тааллуқдошта дар асоси банди 3.1.4-и Шартномаи мазкур;

- ҳангоми мавҷуд будани номувофиқатии маблағи супоришномаи пардохтӣ ва маблағи дар Ведомост зикршуда, ки аз тарафи Мизоч тибқи банди 3.1.4-и Шартномаи мазкур пешниҳод/фиристода шудааст;

- ҳангоми ба Бонк дастрас нашудани ҳуҷҷатҳо мувофиқи банди 3.1.5-и Шартномаи мазкур муқарраршуда;

- агар яке аз рақамҳои суратҳисобҳои кормандони Мизоч, ки дар ведомости маблағҳои гузаронидашуда нишон дода шудааст, бо суратҳисоби воқеӣ мувофиқ наояд ё суратҳисоби гирандаи маблағ набошад. Дар ин маврид Бонк ҳуқуқ дорад маблағҳои аз Мизоч воридшударо дар муҳлатҳои аз тарафи қонунгузориҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда ба суратҳисоби Мизоч баргардонад.

4.2.5. Марҳила ба марҳила оид ба кормандони Мизоч, санади муқоисавиро (мутобиқи замимаи №4) тартиб диҳад.

4.2.6. Ҳангоми вайрон намудани талаботҳои қонунгузорӣ дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, маблағгузориҳои терроризм ва маблағгузориҳои паҳнкунии силоҳи қатли ом иҷрои супориши Мизочро рад намояд ё шартномаро қатъ кунад.

4.2.7. Ҳангоми дар давоми 6 (шаш) моҳ аз суратҳисоби транзитии Мизоч ба корти пардохтии бонкии корманд(он)-и Мизоч ворид нашудани маблағҳои пардохтии дар банди 2.1.-и Шартномаи мазкур

пешбинигардида, корти пардохтии бонкии корманд(он)-и Мизочро аз хизматрасонии лоиҳаи музди меҳнат ба хизматрасонии умумӣ тағйир диҳад. Хизматрасонии минбаъда бо корти пардохтии бонкӣ дар асоси Тарофаи амалкунандаи Бонк ба танзим дароварда мешавад.

5.Махфият

5.1. Маълумоте, ки Бонк ва Мизоч дар асоси Шартномаи мазкур ба ҳамдигар пешниҳод мекунанд, махфӣ ҳисобида мешавад.

5.2. Тарафҳо тамоми чораҳои заруриро меандешанд, ки роҳи ошкор шудани маълумотҳои мутобиқи шартнома ба дастомадаро пешгирӣ намоянд. Маълумот ба шахси сеюм танҳо дар асоси қоидаҳое, ки қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, пешниҳод карда мешавад.

5.3. Барои мукотибот суроғаҳои электронии Тарафҳо, ки дар Ариза-дархост зикр карда мешавад, истифода мегардад.

6.Пардохти ҳаққи хизматрасонии бонк

6.1. Мизоч ҳаққи хизматрасонии аз тарафи Бонк расонидашударо мутобиқи Тарофаи амалкунандаи Бонк пардохт мекунад.

6.2. Пардохти ҳаққи хизматрасонӣ амали карда мешавад:

6.2.1. Бо асъори милли - сомонӣ;

6.2.2. Тибқи супоришномаи пардохтӣ аз рӯи нишониҳо (реквизит), ки дар банди 3.1.4-и Шартномаи мазкур зикр шудааст;

6.2.3. Дар як вақт ҳангоми ба Бонк интиқол ёфтани маблағҳо, ки барои ба суратҳисобҳои кортӣ, рақамҳои суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар бонкҳо, рақами ҳамёни электронии Эсхата онлайн (мушаххасшуда)-и кормандони Мизоч гузаронидан пешбинӣ шудаанд.

6.3. Дар дигар ҳолатҳо (ҳангоми аз тарафи Мизоч тариқи супоришномаи пардохтӣ пардохт нагардидани ҳаққи хизматрасонии Бонк) Бонк ҳуқуқ дорад, маблағи ҳаққи хизматрасониро ба таври беаксептӣ аз суратҳисоби Мизоч ситонад.

7. Ҷавобгари тарафҳо

7.1. Барои иҷро накардан ва ё иҷрои номатлуби шартҳои Шартномаи мазкур, тарафҳо мутобиқи қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгар мебошанд.

7.2. Бонк барои дуруст ва/ё сари вақт гузаронида нашудани маблағҳо ба суратҳисобҳои кортӣ, рақамҳои суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар бонкҳо, рақами ҳамёни электронии Эсхата онлайн (мушаххасшуда)-и кормандони Мизоч бо сабабҳои хатогиҳои Мизоч дар супоришномаи пардохтӣ ва Ведомост, ҷавобгар намебошад.

7.3. Мизоч, ҳамчун пардохткунандаи маблағҳо, ҳамаи баҳсҳоро, ки ҳангоми додани фармоиши нодуруст оид ба гузаронидани маблағ ба суратҳисоби кортии кормандонаш сар мезанад, мустақилона бо кормандони худ ҳал менамояд.

7.4. Мизоч уҳдадор мешавад, ки ба Бонк ҳамаи ҳуҷҷатҳои дар банди 3.1.1 ва 3.1.7 Шартномаи мазкур зикршударо бо маълумотҳои санҷида ва дақиқ пешниҳод намояд.

7.5. Мизоч ҷавобгариро оид ба дуруст нишон додани рақамҳои суратҳисобҳои кортӣ ва маблағҳои пулие, ки бояд ба ҳар як корманди Мизоч пардохт шавад, ки он дар доираи Шартномаи мазкур дар намуди маводи чопшуда / электронӣ бошад, ба зиммаи худ мегирад.

7.6. Ҷавобгарӣ оид ба номутобикии ҳуҷҷатҳое, ки аз тарафи Мизоч дар маводи чопшуда ва ё электронӣ пешниҳод карда шудааст, ба зиммаи Мизоч гузашта мешавад.

7.7. Дар сурати дер ё нодуруст ба суратҳисоби кортӣ, рақамҳои суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар бонкҳо, рақами ҳамёни электронии Эсхата онлайн (мушаххасшуда)-и кормандони Мизоч гузаронидан ё аз онҳо хориҷ кардани маблағҳои пулӣ, Бонк бояд барои ҳар рӯзи таъхир, ба Мизоч аз рӯи маблағи муҳлати пардохташ батаъхиррафта мувофиқ ба меъёри бозтамвили Бонки миллии Тоҷикистон ҷарима диҳад.

7.8. Ҳангоми аз ҷониби Мизоч баъд аз имзо шудани Шартномаи мазкур, аз хизматрасонии лоиҳаи музди меҳнат даст кашидан ё шартномаро қатъ намудан Мизоч ҷавобгари молиявиро ба зиммаи худ дар намуди пардохти хароҷотҳои воқеии Бонкро аз рӯи арзиши кортҳои фармоишшуда ба уҳда мегирад. Бонк ҳуқуқ дорад, ки дар ҳолати мазкур маблағи корҳои бонкии фармоишшударо аз суратҳисоби Мизоч тариқи беаксептӣ ситонад.

7.9. Дар сурати аз ҷониби Мизоч иҷро нашудани уҳдадориҳои дар зербанди 3.1.7-и Шартномаи мазкур, Бонк ҳуқуқ дорад ба андозаи 1 % аз маблағи дар суратҳисоби кортии собиқ корманди Мизоч гардиш шуда, аз ҳисоби Мизоч ҷарима ситонад.

8. Форс-мажор

8.1. Тарафҳо аз масъулияти пурра ё қисман иҷро накардани уҳдадориҳои тибқи шартномаи мазкур ба зиммаи худ гирифташон озод мешаванд, агар он дар натиҷаи ҳолатҳои фавқулода, ки баъди имзо шудани шартномаи мазкур ба миён омада ва барои тарафҳо ғайричашиқмошт ва рафънопазир мебошанд.

8.2. Ба ҳолатҳои фавқулода рӯйдодҳои мансубанд, ки тарафҳо ба онҳо таъсир расонида наметавонанд ва барои ба миён омадани онҳо ҷавобгар нестанд, аз қабили: обхезӣ, сӯхтор, заминларза, дигар офатҳои табиӣ, осеб дидани хатҳои алоқа, корпартоиҳо, ҳолати ҷанг, қарорҳои ҳукумати ва ё фармонҳои мақомоти давлатӣ, ки бевосита ё бавосита барои иҷрои уҳдадориҳои Шартномаи мазкур монеа мешаванд.

8.3. Мухлати иҷроиши уҳдадориҳо аз рӯи шартномаи мазкур ба муҳлати давом ёфтани ҳолатҳои фавқулода гузаронида мешавад.

8.4. Агар ҳолатҳои мазкур беш аз 30 (си) рӯзи тақвимӣ давом ёбанд, ҳар як тараф ҳуқуқ дорад, ки аз иҷрои уҳдадориҳои шартномавӣ даст кашад ва дар ин ҳолат тарафҳо аз ҳуқуқи ҷуброни хисороти эҳтимоли озод мешаванд.

8.5. Тарафе, ки дар ҳолати фавқулода қарор дорад, бояд тарафи дигарро тариқи хаттӣ ё электронӣ ва тибқи талаботи тарафи дигар бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мавҷудияти чунин ҳолатҳо, ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ дода шудааст, огоҳ намояд.

9. Тартиби ҳалли баҳсҳо

9.1. Баҳсҳои, ки байни тарафҳо ҳангоми иҷрои шартномаи мазкур ба миён меоянд, бо роҳи гуфтушунӣ байни тарафҳо ҳал карда мешаванд.

9.2. Дар ҳолати аз ҷониби кормандони Бонк, саривақт иҷро накардан, дағалона рафтор намудан ва дигар кирдорҳои, ки ба пастшавии сифати хизматрасонӣ ва поймолкунии ҳуқуқҳои Мизоч оварда мерасонад, Мизоч метавонад тариқи рақами **808** ва ё почтаи электронии contactcenter@eskhata.tj ба Бонк муроҷиат намояд.

9.3. Даъво, иддао ба ҳаҷм ва ё муҳлати гузаронидани маблағ ба суратҳисоби кортӣ, рақамҳои суратҳисоб, кортҳои пардохтии дигар бонкҳо, рақами ҳамёни электронии Эсхата онлайн (мушаххасшуда)-и кормандони Мизоч аз Тарафҳо ҷиҳати баррасӣ дар асоси аризаи Тарафи дигар қабул карда мешавад, ки он якҷоя бо нусхаи ҳуҷҷатҳои дахлдор, ки аз тарафи роҳбарияти ҳамон Тараф тасдиқ карда шудааст, қабул карда мешавад.

9.4. Дар ҳолате, ки баҳсҳо ба тариқи гуфтушунӣ тарафайн ҳалли худро наёбанд, онҳо мутобиқи конунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар суди иқтисодӣ баррасӣ мегарданд.

10. Мухлати амали шартнома, шарт ва қоидаҳои бекор кардани он

10.1 Шартномаи мазкур аз мавриде, ки Ариза-дархост аз ҷониби Бонк оиди қабул шудан қайд гузошта мешавад қувваи ҳуқуқӣ пайдо мекунад ва ба муҳлати номуайян амал менамояд.

10.2. Тарафҳо ҳуқуқ доранд, ки Шартномаи мазкурро яктарафа қатъ намоянд. Тарафе, ки майли қатъ кардани Шартномаро дорад, ба Тарафи дигар 30 (си) рӯз пеш огоҳиномаи хаттӣ бо ибрози хоҳиши қатъ намудани Шартнома, ирсол менамояд. Пас аз 30 (си) рӯз аз мавриди гирифтани чунин огоҳинома, Шартнома қатъшуда ба ҳисоб меравад, ба шарте ки он нисбат ба Тарафи огоҳинома фиристода даъвое надошта бошад.

10.3. Ҳангоми қатъ кардани Шартнома бо ташаббуси кадоме аз Тарафҳо ки набошад, Мизоч бояд дар муддати 15 (Понздаҳ) рӯзи корӣ кортҳо ва ариза оид ба бастани (маҳкам) кардани суратҳисобҳои корти бонкиро, ки он аз тарафи кормандони Мизоч имзо шудааст, ҳангоми рад кардани истифодаи минбаъдаи кортҳо, ё худ ариза оид ба гузаронидан баҳри хизматрасонӣ бо Тарафҳои амалкунандаи Бонк нисбат ба кортҳо, ки он аз тарафи кормандони Мизоч имзо шудааст, дар ҳолати минбаъд ҷиҳати истифода қарор додани кортҳо, пешкаш намояд.

10.4. Ҳама гуна тағйирот ва илова ба Шартномаи мазкур, ба истиснои ҳолати дар банди 4.2.2. Шартномаи мазкур зикр гардида, ба таври хаттӣ иҷро шуда, ба он ҳар ду Тараф имзо мегузорад ва он ҷузъи ҷудонашавандаи Шартномаи мазкур маҳсуб мешавад.

11. Талаботҳои зиддикоррупсионӣ

11.1. Тарафҳо ухдадоранд, ки талаботҳои қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон мубориза бар зидди коррупсияро бе чунну чаро риоя намояд. Тарафҳо огоҳ ҳастанд ва тасдиқ менамоянд, ки барои содир намудани кирдорҳои коррупсионӣ ҷавобгарии ҷинойтӣ, маъмурӣ, маданӣ ва интизомӣ вучуд дорад.

11.2. Ҳар як тарафи шартномаи мазкур кафолат ва тасдиқ менамояд, ки на худи тараф, на роҳбарият ва ё кормандон ва дигар шахсони масъули онҳо бо мақсади бастанӣ шартнома ва амали он, маблағҳои пулӣ, қоғазҳои қиматнок, ягон намуди имтиёз ва ё дигар намуди молҳои арзишнок пешниҳод/талаб/ваъда намодаанд. Тарафҳо дар давоми амали шартномаи мазкур ва баъд аз он ҳам ухдадоранд чораҳои заруриро барои содир нашудани кирдорҳои коррупсионӣ андешанд.

11.3. Дар ҳолати аз ҷониби яке аз Тараф вайроншудани талаботи дар боло қайдшуда Тарафи дигар ҳуқуқ яктарафа қатъ намудани шартномаро дорад.

12. Муқаррароти хотимаӣ

12.1. Дигар ҳолатҳо ва шартҳои, ки дар Шартномаи мазкур пешбинӣ нашудаанд, мутобиқи қонунгузори амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешаванд.

12.2. Ҳангоми тағйир ёфтани суроға ё суроғаи ҳуқуқӣ, нишониҳои бонкӣ, ҳайати ашхоси дар корти намунаи имзоҳо дарҷ гардида ва инчунин ягон дигар тағйироте, ки барои иҷроиши шартҳои Шартномаи мазкур таъсир мерасонанд, Тарафҳо вазифадоранд, ки ба таври хаттӣ фавран ба ҳамдигар хабар диҳанд. Ҳангоми тағйир ёфтани ҳайати ашхоси дар корти намунаи имзоҳо дарҷ гардида, қатъи ваколати ашхоси ба ҳуччатҳои пардохтӣ ҳуқуқи имзо дошта бояд ин, ки ба таври ҳуччатӣ тасдиқ карда шавад.

12.3. Мизоч метавонад тавассути рақами телефони **+992 44 6000600** ё рақами кӯтоҳи **808** ба сохтори масъули хизматрасони Бонк, ки бо мизочон корбарӣ менамояд, муроҷиат намояд.

12.4. Шартномаи мазкур бо замимаҳои ва ҳуччатҳои дар муносибати байни Мизоч ва Бонк истифодашавандае, ки ба тариқи электронӣ бо истифодаи барномаи фосилавии бонкии “Эсхата бизнес” аз ҷониби Мизоч ба Бонк равона карда мешаванд, ҳангоми натиҷаи мусбӣи аутентификатсия ва мушаххаскунии Мизоч, аз номи Мизоч фиристонида шуда ҳисоб меёбанд. Шартномаи мазкур ва замимаҳои он, ки ба таври электронӣ пешниҳод шудаанд дорои эътибори ҳуқуқии баробар бо ҳуччати ҳомили қоғазӣ бо даст имзо карда, эътироф карда мешавад.

12.5. Шартнома дорои замимаҳои зерин аст:

Замимаи №1: Ариза-дархост

Замимаи №2: Рӯйхати кормандони Мизоч

Замимаи №3: Ведомости пардохтӣ

Замимаи №4: Санади муқоисавӣ

12.6. Аз санаи ба қувваи амал даромадани таҳрири 04-и шартномаи мазкур, таҳрири 03-и шартнома, ки қаблан амал мекард аз эътибор соқит доништа мешавад.

12. Маълумот оиди Бонк:

Ҷамъияти саҳомии кушодаи «Бонки Эсхата» (Сарбонк)

Иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон барои иҷрои амалиётҳои бонкӣ аз 20-уми майи соли 2010. Мухлати амали иҷозатнома - бемуҳлат.

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хучанд, к. Гагарин 135

Хадамоти маълумотӣ (Маркази тамос): 808

Суратҳисоби муросилотӣ: 20402972457071

РЯМ:5110001371

РМА: 510004229

БИК: 350501707

СВИФТ: EJSATJ22

Ба ҶСК “Бонки Эсхата”

АРИЗА-ДАРХОСТ

Аз Шумо хоҳиш менамоем, ки ба ташкилоти мо барои пайваستшавӣ ба хизматрасонии лоиҳаи музди меҳнат дар ҶСК «Бонки Эсхата» иҷозат диҳед.

Номгуи ташкилот	
ИНН	

Бо пешкаши Ариза-дархости мазкур тасдиқ менамоем, ки бо шартҳои Шартнома барои хизматрасонӣ дар доираи лоиҳаи музди меҳнат дар ҶСК “Бонки Эсхата” (офертаи оммавӣ) ва Тарофаи Бонк шинос ва розӣ мебошам.

Почтаи электронӣ барои мукотибот: _____

АЗ МИЗОҶ

(Вазифа ва ному насаби роҳбари ташкилот)

(имзо)
ЧМ

Сана: « ____ » _____ 20 ____ сол

ҚАЙДИ БОНК:

Ариза-дархости мазкур аз ҷониби Бонк қабул карда шуд.
Маълумот ва ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда тафтишкарда шуд.

Суратҳисоби транзитӣ № _____ кушода шуд.

Почтаи электронӣ барои мукотибот: _____

АЗ БОНК

(Ному насаби корманди Бонк, вазифа)

(имзо)
ЧМ

Сана: « ____ » _____ 20 ____ сол

Рӯйхати кормандони Мизоч

р/т	Ному насаби корманд	Рузи таваллуди корманд	Суроғай чои зист	№ телефон (+992.....)	Шиноснома (силсила)	Рақами шиноснома	Санаи дода шудаи шиноснома	Аз ҷониби ки шиноснома дода шудааст	РМА (ИНН)

РОҲБАРИ МИЗОЧ _____

қ.м.

САРМУҲОСИБ _____

ЗАМИМАИ №3

*Ба Шартнома барои хизматрасонӣ дар доираи
лоиҳаи музди меҳнат (офертаи оммавӣ)*

Намунаи ведомости пардохтӣ

№	Ному насаби корманди ташкилот	Рақами табелӣ	ПАН рамзи корти банкӣ	Рақами суратҳисоби корманди ташкилот	Маблағи маош

Имзои роҳбар _____ Ному насаб _____

ҚМ

Санади муқоисавӣ
оид ба кормандони Мизоч

№	Ному насаб ва номи падарӣ	Таб.№(агар бошад)	Айни замон кор карда истодааст? (ха/не)	Рақами телефон (+992.....)	РМА (ИНН)

РОҲБАРИ МИЗОЧ _____

САРМУҲОСИБ _____

Сардори ША _____

Ҷ.М.

Шахси масъул _____

Ҷ.М.